

ИЗҲОРОТИ МАТБУОТӢ

Ҳукумати Ҷопон бахшҳои тандурустӣ, кишоварзӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистонро дастгирӣ мекунад Маросими имзорасии 4 шартномаи грантӣ ба маблағи умумии 456 751 доллари ИМА

Душанбе, ТОҶИКИСТОН

23 январи соли 2023 дар Сафорати Ҷопон дар Душанбе маросими имзорасонии чаҳор лоиҳаи нав баргузор гардид. Созишномаҳои грантӣ байни Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷопон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷ-би **Тошиҳиро АИКИ** ва намояндагони мақомотҳои пазиранда кӯмакҳо ба имзо расиданд. Маблағи умумии кӯмакҳои бебозгашти Ҳукумати Ҷопон барои ин лоиҳаҳо **456,751 доллари ИМА**-ро ташкил медиҳад.

Чаҳор лоиҳаи нав дар чаҳорҷӯбаи Барномаи Ҳукумати Ҷопон оид ба кӯмакҳои бебозгашт ва амнияти башарӣ барои бахши аъзами аҳоли (GGR) маблағгузорӣ шуд:

1. “**Лоиҳаи сохтмони таваллудхона дар ноҳияи Дарвоз**” ба маблағи **132,527 доллари ИМА** бо ҷ-би **Саидбурҳон АБДУРАҲМОНЗОДА**, раиси ноҳияи Дарвоз ба имзо расид;
2. “**Лоиҳаи сохтмони канали обёрӣ дар ҷамоати Сучони ноҳияи Шугнон**” ба маблағи **110,423 доллари ИМА** бо ҷ-би **Ҷумъа ҶУМАЗОДА** раиси ноҳияи Шугнон ба имзо расид;
3. “**Лоиҳаи сохтмони маркази занон дар ҷамоати Оббурдони ноҳияи Мастҷох**” ба маблағи **111,165 доллари ИМА** бо ҷ-би **Аъзам Ализода**, раиси ноҳияи Мастҷох ба имзо расид;
4. “**Лоиҳаи тақмили таҷҳизоти тиббии Беморхонаи марказии ноҳияи Бобочон Ғафуров**” ба маблағи **102,636 доллари ИМА** бо ҷ-би **Муродҷон ҶУРАЕВ**, директори Беморхонаи марказии ноҳияи Бобочон Ғафуров ба имзо расид;

Зимни суҳанронӣ дар маросим, ҷ-би **Тошиҳиро АИКИ** қайд намуданд, ки “Ҷопон дар тӯли беш аз 30 сол аз замони ба даст овардани истиқлолияти Тоҷикистон ба мардуми Тоҷикистон ҳамчун дӯсти хуб дар бахшҳои мухталиф кумак мекунад. Соҳаҳои тандурустӣ, кишоварзӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ самтҳои муҳими ҳамкориҳои дӯстонаи Ҷопон ва Тоҷикистон мебошанд.”

Дар доираи лоиҳаи мазкур дар ноҳияи Дарвоз дар деҳаи Сағирдашт бинои нави таваллудхона бунёд шуда, аз ҷониби Фонди Оғохон таҷҳизоти иловагии тиббӣ таъмин карда мешавад. Айни замон бинои таваллудхона дар ҳолати фарсуда қарор дошта, таҷҳизоти мавҷудаи тиббӣ низ кӯҳна буда, барои хидматрасонии ҳама беморон кофӣ нест. Аз ин сабаб

таваллуд ва нигохубини тифлони навзод дар шароити номусоид сурат мегирад. Татбиқи лоиҳа ба табибон имкон медиҳад, ки дар бинои нави таваллудхона ба модарон ва кӯдакони навзод хизмати самараноки тиббӣ расонанд.

Дар доираи лоиҳаи сохтмони канали обёрӣ дар ноҳияи Шуғнон деҳаҳои Сипинз, Шедешал ва Питоби ҷамоати Сучон бо оби кофии обёрӣ таъмин карда мешаванд. Айни замон се деҳа аз сабаби нарасидани оби полези мушкили доранд, зеро онҳо аз манбаи об дур ҷойгиранд. Татбиқи лоиҳа мушкили норасоии оби полези барои сокинон ва деҳқонони маҳаллӣ аз байн бурда шуда, амнияти озуқаворӣ дар ҷамоати Сучон беҳтар мегардад.

Дар доираи лоиҳаи «Маркази занон» дар ҷамоати деҳоти Оббурдони ноҳияи Мастҷоҳ маркази занон бунёд мегардад. Қаблан дар ноҳия ягон маркази занон вучуд надошт, ки дар он занҳо малакаи касбӣ, маслиҳат ва ё кӯмаки ҳуқуқӣ гиранд. Татбиқи лоиҳаи мазкур нақши занонро дар ҷомеа таҳким бахшида, ҷойҳои нави корӣ таъсис дода, имкони гузаронидани курсҳои омӯзишӣ ва машваратҳои касбӣ барои тамоми занони минтақаро фароҳам меорад.

Дар доираи лоиҳаи мазкур тақмили таҷҳизоти тиббии Беморхонаи марказии ноҳияи Бобоҷони Ғафуров, барои расонидани ёрии босифати тиббӣ ба модарон ва тифлони навзод таҷҳизоти нави тиббӣ таъмин карда мешавад. Дар айни замон таҷҳизоти тиббии бемористон кӯҳна буда, барои кормандони беморхона дар иҷрои вазифаашон мушкил эҷод мекунад. Дар доираи лоиҳа таҷҳизоти кӯҳнаи тиббӣ бо таҷҳизоти нав иваз карда мешавад, ки имкон медиҳад ба модарон дар шароити мусоид таваллуд кунанд.

Дар охир ҷаноби АИКИ изҳори умедворӣ кард, ки ҳар як лоиҳа сари вақт анҷом ёфта, сифат ва амнияти зиндагии мардумро дар соҳаҳои тандурустӣ, кишоварзӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ беҳтар хоҳад кард.

Намояндагони мақомотҳои пазирандаи ҷор лоиҳа ба ҳукумат ва мардуми Япония барои дастгири миннатдорӣ баён карданд.

Ҳукумати Ҷопон нияти идомаи додани дастгири барои сохтани ҷомеаи беҳтар барои ҳамаро дорад ва кӯшиш менамояд, ки бо мардуми Тоҷикистон якҷоя кор кунад.

*Кӯмакҳои бебозгаиш барои баҳиши аъзми аҳоли ва амнияти башарӣ “GGP” тарҳи Барномаи расмӣ Ҷопон оид ба рушд мебошад. Кӯмакҳои бебозгаишти лоиҳаҳои амнияти башарӣ барои баҳиши аъзми аҳоли ба ҳокимиятҳои маҳаллӣ, соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, ҳамчунин ба соҳаҳои ғайридавлатӣ расонида мешавад. Аз соли 1996 то инҷониб, кӯмакҳои бебозгаиш барои баҳиши аъзми аҳоли ва амнияти башарӣ **453** лоиҳаҳо ба маблағи умумии **\$37,4** миллион доллари ИМА дар Тоҷикистон амалӣ намудааст.*

Барои маълумоти бештар роҷеъ ба Барномаи расмӣ Ҷопон оид ба рушд ба саҳифаи сомонӣ зил назар андозед https://www.tj.emb-japan.go.jp/itpr_ru/kusanone_r.html

